

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 08.11.2019 №201**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2333/1-1065	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2334/1-1066	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2335/1-1067	Донишқадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ ва конселярӣ	Номгуӣ	72	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2336/1-1068	Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Лавозимотҳои ошхона ва варзишӣ молҳои техникӣ ва асбобҳои мусиқӣ	Номгӯй	37	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2337/1-1069	Дастгоҳи марказии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2338/1-1070	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Камераҳои назоратӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, хуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

